

ҚАРОРИ
ПЛЕНУМИ СУДИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
№7

аз 12 декабря соли 2002

ш.Душанбе

Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳо татбиқ намудани
қонунгузорӣ оиди ретсиديви чиноят

(бо тағијиротҳое, ки бо қарорҳои Пленум
аз 23 июня соли 2010 №19 ва 25 майи соли 2017, №17 ворид
карда шудаанд)

Такомули минбаъдаи фаъолияти судҳо оиди пешгирии ретсидиви чиноят дар ҳалли масоили марбут ба таҳқими қонуният ва истиқрори адолати иҷтимоӣ аҳамияти муҳим дорад. Маводҳои омӯхташуда шаҳодат медиҳанд, ки маҳз шахси дар ҳолати ретсидив чиноят содирнамуда дигар шахсонро ба роҳи чинояткорӣ ҷалб намуда, бештар чиноятҳои нисбатан хавфнок содир менамоянд ва барои байни маҳбусон дар муассисаҳои ислоҳӣ гузаронидани корҳои тарбиявӣ мамониат меқунанд.

Пленуми Суди Олий қайд менамояд, ки судҳо ба дида баромадани парвандаҳои марбут ба шахсе, ки чиноятро дар ҳолати ретсидив содир намудаанд таваҷҷӯҳи бештар медиҳанд, лекин аз сабаби он, ки мағҳуми ретсидиви чиноят бори аввал дар Кодекси чиноятии соли 1998 ҷорӣ карда шудааст, дар баъзе ҳолатҳо мақомоти тафтишотӣ ва судҳо ҳангоми дар ин қисм татбиқ намудани қонунгузорӣ ба ҳатогиҳо роҳ медиҳанд.

Дар баробари ин, дар таҷрибаи судӣ ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки дар бобати пурраю ҳаматарафа муайян намудани маълумотҳо оиди доги судии пештараи судшаванда таваҷҷӯҳи зарурий дода намешавад, ки ин баъзан боиси нодуруст банду баст намудани чиноят мегардад. На дар ҳама ҳолатҳои зарурий нусхай ҳукмҳои пешина ба маводи парвандаҳо ҳамроҳ карда мешаванд.

Судҳои алохида дар бобати муайян намудани сабаб ва шароитҳое, ки ба такроран содир намудани чиноятҳо мусоидат намудаанд, таваҷҷӯҳи лозима намедиҳанд, на ҳама вақт ҷиҳати ошкор намудани камбудиҳои кори мақомоти корҳои дохила,

маъмурияти колективи меҳнатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятии корхонаю муассисаҳо, инчунин мақомоти иҷроқунандай ҷазо оиди расонидани кӯмаки иҷтимоӣ, фароҳам овардани шароитҳои меҳнатию майшӣ, расонидани ёрии моддӣ ба шахси аз маҳалҳои маҳрум соҳтан аз озодӣ озодгардида ва ҳамчунин оиди бо онҳо гузаронидани корҳои тарбиявӣ чораҳо меандешанд.

Судҳо дар як қатор мавридҳо қарори шартан пеш аз мӯҳлат озод намуданро қабул карда, ҳамаи маълумотҳоеро, ки шахсияти маҳкумшударо тавсиф менамоянд, таҳқиқ намекунанд, ки дар натиҷа ин ҷора баъзан нисбати он шахсе, ки ислоҳ шуданашонро исбот накардаанд, татбиқ мешавад.

Бо назардошти ҳамин, бо мақсади дуруст ва якхела татбиқ намудани қонунгузории марбут ба ретсидиви ҷиноят, дар асоси моддаи 27 Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон : -

ҚАРОР КАРД:

1. Судҳоро лозим аст, ки аҳамияти масъалаҳои гузошташударо оиди пешгирии ҷиноятҳои ретсидивиро ба инобат гирифта, барои дар оянда дар асоси риояи қатъии қонуният такмил додани фаъолияташон ҷиҳати баррасии парвандаҳои марбут ба шахси дар ҳолати ретсидив ҷиноят содирнамуда таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир намоянд.

2. Судҳо бояд ба инобат гиранд, ки қонунгузор аз тавсияи номгӯйи ҷиноятҳое, ки дарбаргирии онҳо барои шахсро ретсидивисти маҳсусан хавфнок донистан асос мешуданд, даст кашидааст. Ба ҷои ин категорияҳои ҷиноятҳое, ки дар моддаи 18 Кодекси ҷиноятӣ дохил карда шудаанд, истифода мешаванд (ҷиноятҳои начандон вазнин, дараҷаи миёна, вазнин ва маҳсусан вазнин).

Кодекси ҷиноятӣ аз мағҳуми “ретсидивисти маҳсусан хавфнок” ҳам даст кашида, таваҷҷӯҳро на ба шахсияти шахси ҷиноят содиркарда, балки ба ҳолатҳое, ки хавфнокии баланди ҷамъиятии кирдорро тавсиф мекунанд, зоҳир намудааст. Кодекс мағҳумҳои “ретсидив”, “ретсидиви хавфнок”, “ретсидиви маҳсусан хавфнок”-ро муқаррар намудааст.

3. Мутобиқи қисми 1 моддаи 21 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон,

ретсидиви чиноят чинояти қасдан содирнамудаи шахсе эътироф мешавад, ки барои чинояти пештар қасдан содирнамудааш доги судӣ дорад.

Барои чинояти содиршударо дар ҳолати ретсидив эътироф намудан, бояд ҳолатҳои зерин ба инобат гирифта шаванд:

- ретсидивро танҳо чиноятҳои қасдана ташкил мекунанд;
- аз ҷониби як шахс содир намудани на камтар аз ду чинояти қасдана;
- доштани доги судӣ барои чинояти қаблан содирнамуда.

4. Шартҳои чинояти содиршударо дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё маҳсусан хавфнок эътироф намудан дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 21 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудаанд.

Мақомоти тафтиши пешакӣ ва судҳо вазифадоранд, ки ҷой доштани шартҳои дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 21 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишударо, ки барои чинояти содиршударо дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё маҳсусан хавфнок эътироф намудан ҳуқуқ медиҳанд, муқаррар намуда, инро ҳангоми банду баст намудани кирдори содиршуда ба инобат гиранд.

Дар Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти чинояти содиршударо дар ҳолати ритсидиви хавфнок ё маҳсусан хавфнок эътироф накардан пешбинӣ нашудааст, агар шахс чиноятро бо шартҳое, ки дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 21 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудаанд, содир карда бошад.

5. Дар қисми 4 моддаи 21 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёри басо муҳиме мавҷуд аст - қонун чунин мешуморад, ки доги судӣ барои чиноятҳое, ки шахс дар синни то 18-солагиаш содир намудааст, ҳангоми эътироф намудани ретсидив ба ҳисоб гирифта намешавад. Бинобар ҳамин судҳоро лозим аст, ки ба муайян кардани ҳолати аз тарафи гунаҳгор дар қадом синну сол содир шудани чиноятҳо диққати маҳсус диҳанд.

6. Дар қисми 4 моддаи 21 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин маҳсус қайд карда шудааст, ки доги судие, ки мувофиқи моддаи 84 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон бардошта ё барҳам дода шудааст, ҳангоми эътироф намудани ретсидиви чиноят ба назар гирифта намешавад. Дар ин сурат ҳусусияти ҳар қадоме аз чиноятҳо (онҳо метавонанд айнан, якхела ва ё ҳархела бошанд), намуди ҷазои таъиншуда (ба истиснои ҳолатҳои эътироф намудани ретсидиви хавфнок ё маҳсусан хавфнок, ки маҳкум кардани шахсро барои қаблан содир

намудани чиноят танҳо ба маҳрум сохтан аз озодӣ дар назар дорад), намуди муассисаи ислоҳӣ, ки дар он маҳкумшуда пеш ҷазоро адо намудааст ё адо карда истодааст (дар ҳолати маҳкум намудан ба маҳрум сохтан аз озодӣ) ва гайра аҳамият надоранд. Судҳоро лозим аст ба инобат гиранд, ки доги судӣ мумкин аст на танҳо бо тартибе, ки дар моддаи 84 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, балки боз бо қабули санади авф ва баҳшиши ҷазо, ки дар ин бора возеҳан дар моддаҳои 82 ва 83 Кодекси чиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шудааст, бардошта шавад

7. Шахсони қаблан ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкумшуда онҳое дониста мешаванд, ки пеш бо ҳукми эътибори қонунӣ пайдокардаи суд ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда, доги судиашон барҳам нахӯрда ё бардошта нашудааст. Бояд дар назар дошт, ки ҳангоми эътирофи ретсидиви чиноят доги судӣ барои чинояте, ки нисбати он шартан татбиқ накардани ҷазо ё ин ки аз рӯи он мавқуф гузоштани иҷрои ҳукм татбиқ гардидааст (моддаҳои 71,78 КҶ ва 390 КМҶ) агар шартан татбиқ накардани ҷазо ё мавқуф гузоштани иҷрои ҳукм бекор карда нашуда, шахс барои адои ҷазо ба ҷойҳои маҳруми аз озодӣ фиристонида нашуда бошад, ба назар гирифта намешавад.

Шахсе, ки бо ҳукми суд ба ҷазои корҳои ислоҳӣ ё маҳдуд кардани озодӣ маҳкум шуда, бо асосҳои дар қисми 3 моддаи 52 ва қисми 3 моддаи 54 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбiniшуда корҳои ислоҳӣ ё маҳдуд кардани озодӣ ба маҳрум сохтан аз озодӣ иваз карда шудааст, инчунин хизматчии ҳарбие, ки суд ба ў мутобиқи қисми 1 моддаи 56 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон барои содир намудани чиноят ба ҷои маҳрум сохтан аз озодӣ нигоҳ доштан дар қисми ҳарбии интизомӣ татбиқ кардааст, ҳамчун ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкумшуда дониста намешаванд.

Судҳо бояд дар назар доранд, ки шахсе, ки ба ў бо ҳукми суд ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин шудаасту лекин ҳукм бо сабаби гузаштани мӯҳлат ба иҷро расонида нашудааст (моддаи 81 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон), чун қаблан ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкумшуда дониста намешавад.

8. Ретсидиви чиноят таъини ҷазои нисбатан вазнинро тақозо менамояд. Ин маънои онро дорад, ки дар вақти таъин намудани ҷазо ретсидив мутобиқи банди “а” қисми 1 моддаи 62 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон чун ҳолати вазнинкунанд ба инобат

гирифта мешавад. Аммо бояд дар хотир дошт, ки мувофиқи қисми З моддаи қайдшуда, агар ретсидиви чиноят бо моддаи дахлдори қисми маҳсуси Кодекси чиноятӣ ба сифати аломати муайянкунандай чиноят пешбинӣ шуда бошад, суд онро такроран ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо ба ҳисоб гирифта наметавонад.

Қоидаҳои маҳсуси баҳисобгирии ретсидив дар вақти таъин намудани ҷазо дар моддаи 66 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидаанд, ки мувофиқи он ҳангоми таъин намудани ҷазо дар ҳолати ретсидив, ретсидиви хавфнок ё ретсидиви маҳсусан хавфнок шумора ҳусусият ва дараҷаи хавфнокии чиноятҳои пештар содиршуда, ҳолатҳое, ки дар асоси онҳо таъсири ислоҳкуни ҷазои қаблӣ нокифоя менамоянд, инчунин ҳусусият ва дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии чиноятҳои нав содиргардида ба назар гирифта мешаванд.

Дар вақти муайян кардани мӯҳлати ҷазо дар ҳолати ретсидив лозим аст, ки талаботҳои қисмҳои 2 ва 3 моддаи 66 КҶ ба роҳбарӣ гирифта шаванд.

Дар ҳолате, ки ретсидив дар моддаҳои қисми маҳсуси Кодекси чиноятӣ маҳсусан қайд шуда, ҳамчун аломати вазнинкунанда ба ҳисоб гирифта шудааст, он банду бости ҷинояти мазкурро иваз менамояд.

9. Бояд дар назар дошт, ки содир намудани ҷиноят дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё маҳсусан хавфнок, аломати вазнинкунандай ҷиноят мебошад ва аз ин рӯ аломати мазкур бояд ҳангоми айбдоркунӣ аз тарафи мақомоти тафтиши пешакӣ ба айбдоршаванда эълон карда шавад ва дар фикри айбдорӣ нишон дода шавад. Аз тарафи мақомоти тафтиши пешакӣ ҳамчун аломати бандубасткунанда нишон надодани ҷинояти дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё маҳсусан хавфнок содиршударо барои ба тафтиши иловагӣ фиристонидани парванда асос мегардад.

10. Ба судҳо зарур аст, ки сифати баррасии судии чунин парвандаҳоро беҳтар намоянд ва нисбати мақомоти тафтиши дар бобати аз ҷониби онҳо муайян намудани маълумотҳо оиди доғи судии пештара, мӯҳлати амалан адошудаи ҷазо барои ҷиноятҳои қаблӣ ва асосҳои аз адои ҷазо озод шудани чунин шахс талаботро зиёд кунанд.

Дар сурати набудани чунин маълумотҳо ва дар ҷараёни омодагӣ ба баррасии парванда ё дар мурофиаи судӣ

гайриимкон будани бартараф намудани онҳо чунин парвандаҳо бояд ба тафтиши иловагӣ баргардонида шаванд.

11. Судҳо бояд дар назар дошта бошанд, ки мувофиқи банди “б” қисми 7 моддаи 76 КҶ шахсе, ки ҷиноятро дар ҳолати ретсидиви маҳсусан хавфнок содир намудаанд, шартан пеш аз мӯҳлат аз адои ҷазо озод карда намешаванд.

12. Диққати судҳо ба он равона карда шавад, ки оиди ҳар як парванда нисбати ба шаҳси дар ҳолати ретсидив ҷиноят содир намуда, бояд сабаб ва шароите, ки барои аз тарафи ин шаҳс такроран содир намудани ҷиноят мусоидат намудаанд, муайян карда шаванд. Ҳангоми ошкор намудани чунин камбудиҳо судҳоро лозим аст, ки бо роҳи баровардани таъинотҳои ҳусусӣ ва ба диққати шаҳсони мансабдор расонидани онҳо, барои бартараф намудани ин нуқсонҳо ҷораҳо андешанд.

13. Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 сентябри соли 1976 бо тағйироту иловаҳои бо Қарори Пленум аз 18 декабря соли 1987 №8 “Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ намудани қонунгузорӣ оиди мубориза алайҳи ретсидиви ҷиноят” воридгардида аз эътибор соқит дониста шавад.

Раиси Пленум,
Раиси Суди Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

С. ФАТҲИЛЛОЕВ

Котиби Пленум,
Судияи Суди Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

З.Н. АЗИЗОВ